

Ба Шури диссертационии 6D.KOA-014
назди Донишгоҳи давлатии молия ва
иқтисоди Тоҷикистон
(734067, ш. Душанбе, кӯчаи Нахимов 64/14)

Тақризи

муқарризи расмӣ, доктори илмҳои иқтисодӣ Садриддинов Манучеҳр Исломиддиновиҷ ба диссертатсияи Зухуров Бахтиёр Искандаровиҷ дар мавзуи “Истифодабарии самараноки сарватҳои табиӣ ҳамчун омили рушди иқтисодиёти минтақа (дар мисоли вилояти Хатлон)” барои дарёftи дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.03 – Иқтисодиёти минтақавӣ ва ҳудудӣ пешниҳод шудааст.

1. Мутобиқати диссертатсия ба ихтисосҳо ва самтҳои илм, ки аз рӯйи онҳо диссертатсия ба ҳимоя пешниҳод шудааст.

Диссертатсияи Зухуров Бахтиёр Искандаровиҷ дар мавзуи “Истифодабарии самараноки сарватҳои табиӣ ҳамчун омили рушди иқтисодиёти минтақа (дар мисоли вилояти Хатлон)”, ки барои дарёftи дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.03 – Иқтисодиёти минтақавӣ ва ҳудудӣ пешниҳод шудааст, ба ин бандҳои зерини Шиносномаи номгӯи ихтисосҳои Комиссияи олии атtestатсияни назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯйи ихтисоси 08.00.03 – Иқтисодиёти минтақавӣ ва ҳудудӣ мутобиқ мебошад:

2. Тақсимоти ҳудудии захираҳои иқтисодӣ; ҷанбаҳои назариявӣ, методӣ ва амалии ҷойгиркуни корхонаҳо, фирмаҳои тиҷорати хурд ва миёна, кластерҳои иқтисодӣ, корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ, ҳоҷагиҳои хонаводагӣ;

9. Арзёбии нақши минтақа дар иқтисодиёти миллӣ (нишондиҳандаҳо, методҳо, методологияи таҳлил); маҳсусгардонии истеҳсолии минтақаҳо; ҷанбаи ҳудудии соҳтори иқтисодӣ, қонуниятҳои шаклдигаркуни он; сиёсати соҳторӣ ва азnavoszии соҳторӣ;

16. Коркарди методологияи таҳлил ва методикаи арзёбии амалкарди соҳторҳои корпоративӣ, тиҷорати хурду миёна, корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ ва ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ дар минтақаҳо ва ноҳияҳои маъмури.

Проблемаҳои истифодаи оқилонаи дороиҳои моддӣ ва ғайримоддии минтақаҳо – захираҳои табиӣ, пойгоҳи моддию техникӣ, сармояи инсонӣ ва ғ.;

19. Самаранокии истифодаи омилҳои истеҳсолот дар рушди иқтисодиёти минтақавӣ. Қонуниятҳо ва ҳусусиятҳои ташкил ва идоракуни соҳторҳои иқтисодӣ дар минтақаҳо. Бартариҳои мутлақ ва нисбии кластерҳои иқтисодии минтақавӣ;

25. Таъминоти инвеститсионии минтақаҳо. Танзими инвеститсияҳо дар минтақаҳо. Лоиҳаҳои инвеститсионии ҳудудӣ. Муҳити сармоягузорӣ бо дарназардошти воҳидҳои минтақавию ҳудудӣ. Баланд

бардоштани ҷолибияти сармоягузорӣ ва самаранокии истифодаи лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар минтақаҳо.

2. Мубрам будани мавзуи диссертатсия.

Дар доираи ҳамаи низомҳои иқтисодӣ истифодабарии самараноки сарватҳои табиӣ дар ҳудуди муайян, яъне сатҳи миллӣ ва минтақавӣ ва аз ин ҳисоб беҳтар намудани вазъи иқтисодии мамлакат масъалаи аввалиндарава, муҳим ва авлавиятдошта маҳсуб меёбад. Омӯзиш ва таҳқиқи ҷанбаҳои назариявӣ ва амалии истифодаи самараноки сарватҳои табиӣ ҳангоми дуруст ба роҳ мондани сиёсати иқтисодии минтақавӣ имкон медиҳад, ки рушди устувор ва мутавозини тамоми дигар соҳаҳои иқтисодиёти миллӣ пурра таъмин карда шаванд. Бояд дар назар дошт, ки истифодабарии сарватҳои табиӣ дар ҳудуди минтақа аз мавҷудияти ҳолати рушду устувор, мутавозин ва бомайлони соҳаҳои гуногуни бахши воқеии иқтисодиёт вобастагӣ дорад. Тибқи назарияи иқтисодиёти минтақавӣ ва ҳудудӣ сарватҳои табиӣ ҳамон ҳолат самаранок мавриди истифода қарор дода мешаванд, агар онҳоро на танҳо ҳамчун омили истеҳсолот, инчунин ҳамчун унсури таркибии сиёсати иқтисодии минтақа мавриди истифода қарор диҳем. Ин нуқтаро зикр намуда, дар бештари адабиётҳои иқтисодӣ мавҷудияти сарватҳои табииро арзёбӣ менамоянд. Хушбахтона, дар ҳудуди минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, алалхусус дар ҳудуди вилояти Ҳатлон сарватҳои табиӣ зиёд мушоҳида мегарданд ва онҳоро тӯли мавҷудияти низоми иқтисоди нақшавӣ (даврони шӯравӣ) ва бозорӣ (давраи муосир) дуруст ба роҳ монда истодаем. Дар ин замина муаллифи таҳқиқоти илмӣ дуруст қайд менамояд, ки барои вилояти Ҳатлон ва умуман, барои кишвар, ки захираҳои бойи табииро доро мебошад, азхудкунии захираҳои қашғнашуда ва истиҳроҷу коркарди онҳо шарти муҳимми рушди минбаъдаи ҳар як минтақа ба ҳисоб меравад.

Дар банди мазкур муаллифи диссертатсия дикқати асосиро ба масъалаҳои истифодаи самаранок ва оқилонаи сарватҳои табиӣ аз ҳисоби мавҷудияти иқтидори бойи табиӣ-захиравии минтақа равона соҳта, низоми имрӯзаи муносибатҳои иҷтимоию иқтисодиро маҳз аз ҳисоби ҳамин унсур вобаста медонад ва ин нуқтаи назар комилан дуруст арзёбӣ карда мешавад. Чунки ҳислати асосии фарқунандаи иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон маҳз ҳангоми мавҷудияти сарватҳои бойи табиӣ дар назар дошта мешавад.

3. Дараҷаи навгонии натиҷаҳои дар диссертатсия бадастомада ва нуқтаҳои илмие, ки барои ҳимоя пешниҳод мешаванд.

Навгонии илмии таҳқиқот, ки аз ҷониби муаллиф вобаста ба ихтисоси 08.00.03 – Иқтисодиёти минтақавӣ ва ҳудудӣ пешниҳод гардидааст, пурра ба самти таҳқиқоти илмӣ мутобиқ мебошад. Муаллифи диссертатсия навгонии илмии таҳқиқотро дар асосноксозии назариявии моҳияти истифодабарии

самараноки сарватҳои табӣ ва таҳияи дастуралҳои методӣ оид ба мукаммалнамоӣ ва таъсири онҳо ба рушди иқтисодиёти минтақа иборат аст, пешниҳод менамояд.

Муаллифи таҳқиқоти илмӣ **6 (шаш)** зербанди навгонии илмиро таҳқиқ менамояд:

✓ Дар доираи навгонии якум муаллиф кӯшиш намудааст, ки дар асоси омӯзиши ҷанбаҳои илмиву назариявии иқтисодии истифодабарии сарватҳои табӣ ғояҳои истифодаи самараноки иқтидори табиии қишварро ошкор намояд. Дар баробари ин, аз ҷониби муаллиф таҳқиқи назарияҳои гуногун оид ба истифодаи захираҳои табӣ барои муайян намудани нақш ва мақоми сарватҳои табӣ дар рушди фаъолияти ҳоҷагидории қишвар ошкор гардиҷ ва он дар оянда имконият медиҳанд, ки самтҳои афзалиятнок ва мақсади асосии истифодабарии захираҳои табӣ дар таъмини рушди босуботи иқтисодӣ нағаш гузоранд;

✓ Банди дигари навгонии илмии муаллиф доир ба масъалаҳои ошкорсозии самтҳои асосии истифодабарии сарватҳои табӣ, истифодаи самараноки онҳо ва таъсири онҳо ба таъмини рушди босубот дар давлатҳои ҳориҷӣ бахшида шудаанд ва дар баробари ин сенарияҳои имконпазири истифодаи таҷрибаи ҳориҷӣ барои қишвар асоснок карда шудааст, ки он комилан дуруст арзёбӣ мегардад;

✓ Банди сеюми навгонии муаллиф иборат аз таҳлили сарватҳои табиии минтақа ҳамчун омили қалидии рушди иқтисодиёти вилояти Ҳатлон иборат буда, имкониятҳои рақобатпазирӣ ва иқтидори қалони табиии он дар рушди ояндаи минтақа аз ҷиҳати илмӣ таъсири бевосита дорад;

✓ Яке аз банди муҳими навгонии таҳқиқоти илмии муаллиф таҳлили вазъи истифодабарии иқтидори вилояти Ҳатлон маҳсуб ёфта, муаллиф дуруст қайд менамояд, ки маҷмуи омилҳои муайян карда шудаанд, ки барои истифодаи самаранок мусоидат меқунанд;

✓ Аз ҷониби муаллиф усулҳои арзёбии иқтисодии экологӣ ва таъсири он ба таъмини ҳифзи муҳити зист ва самаранокии истифодаи иқтидори табиию захиравии минтақа ошкор гардидаанд, ки ин ғояи илмӣ комилан дуруст ҳисобида мешавад;

✓ Дар доираи навгонии 6-ми таҳқиқоти илмии худ муаллиф самтҳои асосии истифодабарии захираҳои табӣ дар вилояти Ҳатлонро ошкор намудааст ва дар асоси онҳо тавсияҳои мушахҳас оид ба беҳтаргардонӣ ва такмили танзими давлатии онҳо ғояҳои илмии муфид пешниҳод менамояд.

Нуқтаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшавандай муаллифи диссертатсия қисмати асосӣ ва хотимавии таҳқиқоти илмиро дар бар гирифта, онҳо мавқеи муаллифро ҳангоми арзёбии мавзуи таҳқиқшаванда нишон медиҳанд.

Вобаста ба ин қайд кардан зарур аст, ки арзёбии дар нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшавандай муаллиф имконияти минбаъдаи онро дар самти ошкорсозии қонуниятҳо ва хусусиятҳои захиристифодабарӣ, яъне истифодаи самараноки сарватҳои табиӣ инъикос менамояд. Ҳамчунин нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванд мөҳияти назариявӣ, методологӣ ва амалии таҳқиқотро дар самти таҳқиқи масъала инъикос намуда, пурра раванди мавзуи илмиро фаро мегиранд.

Навгонии илмӣ ва нуктаҳои илмие, ки барои ҳимоя пешниҳод аз ҷониби муаллифи диссертатсия пешниҳод мегарданд, комилан дуруст таҳия, коркард ва пешниҳод карда шудаанд.

Соҳтори диссертатсия. Диссертатсияи муаллиф аз муқаддима, се боб, нуҳ зербоб, хулоса ва тавсияҳо, рӯйхати адабиёт ва мақолаҳои муаллиф оид ба мавзуи таҳқиқот иборат аст. Ҳаҷми умумии кор 180 саҳифа, аз ҷумла 19 ҷадвал, 3 диаграмма ва 8 расмро ташкил медиҳад. Рӯйхати адабиёти истифодашуда 177 номгӯйро дар бар мегирад.

Дар муқаддимаи таҳқиқот тавсифи умумии таҳқиқот зикр ёфтаанд, ки ба мубрамӣ ва зарурати баргузории таҳқиқот, дарачаи азхудшудаи мавзӯъ, заминаҳои назариявию методологӣ, ҳадаф, объект, предмет, масъалаҳо, марҳилаҳо, пойгоҳҳои иттилоотӣ ва озмоишӣ, эътиимоднокии натиҷаҳо, навгониҳои илмӣ, аҳаммияти назариявӣ ва амалӣ, нуктаҳои ҳимояшаванд, саҳми шахсии довталаб дар таълифи диссертатсия, таъиidi диссертатсия, интишорот, соҳтор ва ҳаҷми диссертатсия бахшида шудаанд.

ДАР БОБИ ЯКУМ - таҳқиқи асосҳои илмию назариявии истифодабарии сарватҳои табиӣ дар шароити муносибатҳои низоми иқтисоди бозорӣ, дар асоси концепсияҳои асосии назариявии захиристифодабарӣ ва қонуниятҳои инкишофи он, хусусиятҳои назариявии истифодаи самараноки омилҳои истеҳсолот дар низоми иқтисоди бозорӣ ва инчунин ҷанбаҳои иқтисодии истифодабарии сарватҳои табиӣ дар давлатҳои тараққикардаи хориҷа мавриди таҳқиқ қарор гирифтаанд.

Муаллиф дар таҳқиқоти илмӣ фикру ақидаҳои намояндагони мактабҳои гуногуни иқтисодиро оид ба мазмун, мундариҷа ва мөҳияти иқтисодии сарватҳои табиӣ ҷамъбаст намуда, қайд менамояд, ки: Сарватҳои табиӣ ҳамчун сармояи кишвар дар бисёр маврид ба ҳайси сарчашмаи иловагӣ баромад намуда, ҳамчун воситаи муҳим дар ҳамкориҳои иқтисодиву тиҷоратии давлатҳо низ нақши калидиро иҷро менамоянд (саҳ. 23). Бартарии дигари таҳқиқоти илмии муаллиф ҳангоми муайян намудани механизмҳои иқтисодии мубориза бо ифлосшавӣ дар мисоли кишварҳои рушди саноатӣ (ҷадвали 1.5, саҳ. 42) ошкор мегардад. Қайд намудан зарур аст, ки муаллифи таҳқиқоти илмӣ механизми амалкарди иқтисодиро ба пардохтҳо ва

субсидияҳо чудо менамояд ва вобаста аз таъсири омилҳои гуногун фишанги иқтисодӣ ошкор мегардад.

ДАР БОБИ ДУЮМИ ДИССЕРТАЦИЯ - таҳқиқи ҷанбаҳои амалии арзёбии вазъи истифодаи самараноки сарватҳои табиӣ ва ва таҳлили мавҷудияти иқтидори табиӣ-захиравии вилояти Хатлонро бо назардоши ҳолати истифодаи соҳаҳои бахши воқеии иқтисодиёти минтақа, пеш аз ҳама, соҳаи кишоварзӣ ва саноат, ошкорсозии муаммоҳои рушд баҳри баланд бардоштани дараҷаи самаранокии истифодаи сарватҳои табиӣ, инчунин арзёбии иқтисодии экологӣ ва таъсири истихроҷи сарватҳои табиӣ ба рушди иқтисодиёти вилояти Хатлон мавриди таҳқиқ қарор додааст.

Дар матни асосии боби 2 такя ба маълумотҳои омории мавҷуда, таҳлил ва арзёбии стратегияҳо, барномаҳо ва консепсияҳои сатҳи ҷумҳурияйӣ ва минтақавии вазъи соҳаҳои кишоварзӣ, саноат ва иқтидори маъданҳои фоиданоки кишвар хулосаи зарурӣ барои мавқеи устувор додан ба вилояти Хатлон ҳамчун минтақаи аз лиҳози иқтисодӣ қавӣ ва устувор баровардааст.

Боиси зикр аст, ки дар матни асосии боби мазкур муаллифи диссертатсия самаранокии иқтисодии истифодаи захираҳои табииро дар чор категорияҳои омилҳо: об, замин, захираҳои минералӣ ва захираҳои сайёҳӣ таҳқиқ менамояд (ҷадвали 2.3, саҳ. 58). Дар ин росто, муаллиф қайд менамояд, ки таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки дар вилояти Хатлон аз ҳама даромаднок захираҳои обӣ ба шумор мераванд, ки коэффициенти он ба 150% баробар мегардад. Захираҳои обӣ, пеш аз ҳама, барои рушди соҳаи кишоварзӣ ва гидроэнергетика истифода бурда шуда, аз ин сабаб, умуман, дар кишвар даромаднок арзёбӣ мегардад. Самаранокии он, инчунин, аз ҳисоби ҳарочоти кам ифода мегардад. Бо ҳамин тартиб муаллиф бо истифода аз усулҳои зарӣ (коэффициентҳо) самаранокии ҳар як омилро муайян менамояд.

Яке аз бартариятҳои таҳқиқоти муаллиф дар боби мазкур SWOT таҳлили истифодаи самараноки захираҳои табиӣ дар минтақаи Хатлон арзёбӣ мегардад (ҷадвали 2.7, саҳ. 83). Дар инҷо муаллифи диссертатсия қайд менамояд, ки таҳлили ҷиҳатҳои қавӣ ва заифи истифодаи захираҳои табиӣ дар вилояти Хатлон имкон медиҳад, ки афзалиятҳо ва маҳдудиятҳо марбут ба истифодаи онҳо беҳтар дарк карда шаванд. Ин барои таҳияи стратегияҳои устувори идоракуни захираҳо ва пешгирии таъсири манғӣ, аз қабили тамомшавии захираҳо, оғатҳои экологӣ ва бад шудани сифати зиндагӣ муҳим арзёбӣ мегардад.

БОБИ СЕЮМИ ДИССЕРТАЦИЯ - ба роҳҳои асосии баланд бардоштани самаранокии истифодаи сарватҳои табиӣ, мукаммалсозӣ ва танзими давлатии истифодабарии сарватҳои табиӣ дар ҳудуди вилояти Хатлон бахшида шудааст. Дар боби мазкур роҳҳои такмилдиҳии

истифодабарии сарватҳои табиӣ дар вилояти Хатлон, танзими давлатии истифодаи оқилонаи сарватҳои табиӣ дар минтақа ва самтҳои афзалиятноки ҷалби сармоягузорӣ дар истифодабарии иқтидори табиии минтақа мавриди таҳқиқ қарор гирифтаанд.

Дар доираи боби мазкур муаллифи таҳқиқоти илмӣ барои баланд бардоштани самаранокии истифодабарии сарватҳои табиӣ дар ҳудуди минтақаро аз таъсири омилҳои зерин вобастагӣ медонад: истифодаи оптималии захираҳои табиии барқароршаванд ва истифодаи манбаъҳои алтернативии энергия; кам кардани партов ба объектҳои обҳои рӯйизаминиӣ ва беҳтар намудани вазъи экологии онҳо аз ҳисоби имкони коркарди обҳои партов; истифодаи мутаносиби захираҳои табиӣ дар фаъолияти иқтисодӣ бо назардошти ҳифзи манфиатҳои наслҳои ҳозира ва оянда; татбиқи тадбирҳои муҳофизати муҳити зист аз таъсири заравори равандҳои истеҳсолӣ ва фаъолияти инсон, инчунин оқибатҳои манфии навовариҳои технологӣ, ҳарбӣ ва ҷамъиятию сиёсӣ; назорати истифодаи захираҳои табиӣ аз тарафи корхона дар сатҳи давлатӣ (саҳ.107).

Барои исботи гуфтаҳои худ, муаллиф усулҳои истифодаи самараноки сарватҳои табииро дар сатҳи минтақавӣ меорад ва онҳо мантиқан дуруст арзёбӣ карда мешаванд (саҳ.108).

4. Асоснокӣ ва эътимоднокии хулосаҳо ва тавсияҳои дар диссертатсия зикршуда.

Муқаррароти таҳқиқоти илмӣ, асоснокии нуқтаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванд, хулосаю тавсияҳои дар диссертатсия овардашуда, шаҳодат аз он медиҳад, ки муаллиф аз назарияҳои олимони ватаниӣ ва ҳориҷӣ доир ба масъалаҳои истифодаи самараноки сарватҳои табиӣ дар ҳудуди минтақа, ҷӣ аз лиҳози назариявӣ ва ҷӣ аз лиҳози амалӣ васеъ истифода намуда, дар асоси онҳо роҷеъ ба паҳлуҳои асосии масъалаи мазкур нуқтаи назари хешро пешниҳод намудааст. Дар баробари ин, қайд кардан зарур аст, ки мавзуи таҳқиқгардида ва натиҷаҳои бадастовардашуда муваффақиятҳои муаллифро дар сатҳи зарурӣ инъикос менамоянд.

Эътимоднокии хулоса ва тавсияҳои диссертатсионӣ бо он собит мегардад, ки дар таҳқиқи диссертатсионӣ аз консепсияҳои илмӣ, назарияҳои илмии иқтисодии ватанию ҳориҷӣ, услубӣ-методологӣ ва амалӣ истифода шуда, тавассути дақиқияти маълумот, мутобиқатии ҳаҷми маводи таҳқиқ, коркарди натиҷаҳо, миқдор ва ҳаҷми интишори натиҷаҳои илмӣ ва интиҳоби дурусти методҳои таҳқиқ, мукаммал гардидааст, ки истифодаи он ҳангоми татбиқи сиёсати иқтисодии минтақа, баланд бардоштани самаранокии иқтисодию ташкилиӣ, молиявӣ ва истифодаи захираҳои таъиноти соҳавидошта барои рушди устувори минтақа имконпазир аст.

5. Аҳамияти илмӣ, амалӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии натиҷаҳои диссертатсия бо нишон додани тавсияҳо оид ба истифодаи онҳо.

Асосҳои назариявии таҳқиқотро назарияи муосири иқтисодӣ, аз ҷумла, асарҳои илмии олимони соҳаҳои гуногун (назарияи иқтисодӣ, назарияи мезоиқтисодӣ, назарияи макроиқтисодӣ, иқтисодиёти минтақа ва ғайра), ки ба ташаккули тасаввуроти муосир дар бораи принсипҳо, омилҳо, ҷанбаҳои алоҳидаи методологӣ ва равишҳои гуногуни захираистифодабарӣ бахшида шудаанд, ташкил додаанд. Асосҳои методологии таҳқиқотро асарҳои илмию таҳқиқотии олимон ва муҳаққиқони ватанию хориҷии соҳаҳои иқтисодиёт оид ба назария ва амалияи захираистифодабарӣ, маводҳо ва санаду ҳучҷатҳои расмӣ (консепсияҳои сиёсати давлатӣ ва байнидавлатӣ дар соҳаҳои гуногуни иқтисоди миллӣ ва сатҳи минтақавӣ), ки ба идоракунӣ ва мукаммалгардонии равандҳои захираистифодабарӣ дар бахши воқеии иқтисодиёт бахшида шудаанд, ташкил додаанд. Зимни ҳалли масъалаҳои гузошташуда аз усулҳои таҳқиқотии риштаи илмҳои иқтисодӣ ва дар раванди асосноккунии муқаррароти назариявӣ, хулосаҳо ва тавсияҳо аз афзору воситаҳои соҳторио функционалий истифода бурда шудаанд. Инчунин аҳамияти амалии таҳқиқот аз он иборат аст, ки хулосаҳои назариявӣ, усулҳо, равишҳо ва тавсияҳои пешниҳодшуда метавонанд ҳамчун афзори методии таҳлили мушкилоти сарватҳои табиӣ ва танзими рушди равандҳои бо он алоқаманд истифода шуда, сиёсати минтақавиро бо таъминоти равандҳои он ҳамоҳанг созанд.

Натиҷаҳо ва хулосаҳои таҳқиқоти диссертационӣ метавонанд дар раванди такмили усул ва принсипҳои асосии сиёсати минтақавӣ дар кишвар, асосноккунӣ ва баланд бардоштани самаранокии қарорҳои қабулшавандай Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба истифодаи самараноки сарватҳои табиӣ ҳамчун тавсияҳои методӣ хизмат намоянд. Аз онҳо, инчунин, дар коркарди минбаъдаи принсипҳои самараноки истифодаи сарватҳои табиӣ дар сатҳи минтақавӣ бо дигар минтақаҳои кишвар ба таври васеъ истифода бурдан мумкин аст. Ҳангоми дар амал тадбиқ намудани натиҷаҳои таҳқиқоти илмии муаллиф сатҳ, сифат ва некуваҳволии аҳолии минтақа, яъне вилояти Ҳатлон (вазъи иҷтимоӣ) аз ҳисоби бо ҷойи кор таъмин намудани аҳолии деҳот баланд бардошта мешавад.

6. Нашри натиҷаҳои диссертатсия дар маҷаллаҳои тақризшавандай илмӣ.

Нуктаҳои асосӣ ва натиҷаҳои таҳқиқоти диссертационӣ дар 7 мақолаи илмӣ ва интишороти гуногун, аз ҷумла 4 адад дар маҷаллаҳои тақризшавандай Комиссияи олии аттестационии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба нашр расонида шудаанд. Дар баробари ин, қайд намудан зарур аст, ки муқаррароти асосии диссертатсия дар чорабинҳои илмиву амалӣ мавриди муҳокима қарор гирифта, баҳои мусбат гирифтаанд.

Натицаҳои назариявӣ, методологӣ ва методие, ки дар диссертатсия ҷой доранд, аз тарафи муаллиф дар шакли маъруза дар конференсияҳои илмӣ-амалии сатҳи донишгоҳӣ ва муассисаҳои илмӣ-таҳқиқотӣ пешниҳод гардидаанд. Муҳтавои асосии диссертатсия дар семинарҳои назариявӣ ва амалии илмӣ муҳокима гардиаанд.

7. Мутобиқати диссертатсия ва автореферати он ба талаботҳои “Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ” (қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон №267, аз 30 июни соли 2021). Диссертатсияи муаллиф дар мавзуи « Истифодабарии самараноки сарватҳои табиӣ ҳамчун омили рушди иқтисодиёти минтақа (дар мисоли вилояти Ҳатлон)» аз муқаддима, тавсифи умумии таҳқиқот ва се боб иборат мебошад ва бобҳои диссертатсия ба фаслҳо тақсим мешавад ва ҳамчунин, аз 6 банди хулоса, 6 банди пешниҳод ба илму истеҳсолот оид ба истифодаи амалии натиҷаи таҳқиқот иборат буда, ҳачми он 180 саҳифаи чопи компьютерӣ баробар буда, дар он 19 ҷадвал, 3 диаграмма ва 8 расм тасвир ёфтааст. Дар қисмати муқаддима мубрамии мавзуи таҳқиқ, дараҷаи омӯзиши он баён гардида, мақсад ва вазифаҳои кори диссертатсионӣ мушаххас шудаанд. Адабиёти истифодагардида аз 177 номгӯй иборат буда, муаллифони хориҷаи дурро низ дар бар мегирад.

Диссертатсия ва автореферати тақризшаванд дар асоси талаботҳои “Дастурамал оид ба тартиби барасмиятдарории диссертатсия ва автореферати диссертатсия”, ки бо қарори Раёсати КОА-и назди Президенти ҷТ, аз 31.03.2022, №3 тасдиқ шудааст, таҳия гардидааст. Кори диссертатсионӣ, мазмuni диссертатсия ва автореферати он ба ҳалли мушкилоти самаранок истифодабарии сарватҳои табиӣ дар сатҳи минтақавӣ ва ҳудуди бахшида шуда, дар он назария, методология ва амалияи самаранок истифодабарии сарватҳои табиӣ, ки аз зумраи масоили таҳқиқотии илми иқтисодӣ ва шиносномаи ихтисоси 08.00.03 - Иқтисодиёти минтақавӣ ва ҳудудӣ аст, коркард шуда, ба самти илм мувоғиқ мебошад.

Автореферати диссертатсия мазмuni асосии таҳқиқотиро пурра дар бар гирифта, мутобиқ ба талаботи мавҷуда таҳия гардидааст.

8. Саҳми шахсии довталаб дар иҷрои таҳқиқоти илмӣ. Саҳми бевоситаи муаллиф дар таҳқиқот ҳангоми мустақиман иштирок намудан дар масъалагузориҳои илмӣ ва эътимоднокии ҳалли натиҷаҳои онҳо, гузаронидани таҳқиқоти назариявӣ ва амалӣ, амсиласозӣ, барномарезӣ, таҳлил ва хулосабарориҳои ҷамъбастӣ, шахсан навиштан ва ба нашр расонидани натиҷаҳо ва муҳтавои асосии диссертатсия ифода ёфтааст. Натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ бо ягонагии дохилӣ ва робитаҳои байниҳамдигарии худ дар доираи таҳқиқоти назариявӣ ва амсиласозиҳои концептуалии назариявии истифодаи сарватҳои табиӣ аз лиҳози иқтисодӣ ва

қонуниятҳои инкишофи он бо фарогирии равишҳои иқтисодии муосир, ки аз ғояҳои мактабҳои иқтисодӣ бар меоянд, дар низоми иқтисоди бозорӣ ва омехта метавонанд нақши муассир дошта бошанд.

Робитаи таҳқиқот бо барномаҳо ва ё мавзуъҳои илмӣ. Мавзуи таҳқиқотии диссертатсия, ки фарогири қонуниятҳо ва хусусиятҳои инкишофи сарватҳои табиӣ дар шароити муосири иқтисодиёти минтақа мебошад, ба муайян кардани вобастагии сарватҳои табиӣ аз ҳисоби иқтидорҳои мавҷудаи иқтисодӣ бахшида шуда, бо барнома, ва стратегияҳои давлатӣ ва сатҳи минтақавӣ аз қабили «Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030», «Стратегияи омӯзиш ва рушди фанҳои риёзӣ, дақиқ ва табиӣ дар соҳаи маориф ва илм дар давраи то соли 2030» ва барномаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии минтақаҳо барои давраи дарозмуддат ҳамоҳанг буда, тибқи «Самтҳои афзалиятноки таҳқиқоти илмӣ ва илмию техникӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025» (иқтисодиёт: иқтисоди рақамиӣ, ҳукумати электронӣ ва иттилоотонӣ; маориф: таҳсилоти рақамиӣ ва ташаккули низоми самараноки тайёр кардани кадрҳои ба рушди нерӯи инсонӣ, ҷомеа, давлат ва иқтисодиёт мусоидаткунанда ва рақобатпазир дар сатҳи ҷаҳонӣ), ки бо қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ шудаанд омода гардида, дар доираи самтҳои афзалиятноки бахши иқтисодии Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон амалӣ карда мешаванд.

Тавсияҳо баҳри муқаммалгардонии таҳқиқоти илмӣ. Дар баробари гуфтаҳои боло якчанд тавсияҳо баҳри дар оянда ҷоннок намудани сифати таҳқиқоти илмӣ пешниҳод карда мешаванд:

1. Аз ҷониби муаллифи диссертатсия ҷанбаҳои назариявӣ ва амалии истифодаи самараноки сарватҳои табиӣ аз лиҳози иқтисодӣ дар ҳудуди вилояти Ҳатлон мавриди таҳқиқ қарор дода шудаанд. Ба андешаи мо, хуб мебуд, агар муаллиф истифодаи сарватҳои табии минтақаи таҳқиқгардидаро бо минтақаҳои ҳамсоя, яъне ВМКБ ва ШНТҶ дар асоси таҳлили муқоисавӣ мавриди омӯзиш қарор медод. Сабаби асосии он мавқеи ҷуғрофии ҷойгиршавии баъзе аз сарватҳои табиӣ, ба монанди захираҳои об, замин, қанданиҳои фоиданок ва ғайра маҳсуб мейбад.

2. Дар саҳ. 27 муаллифи диссертатсия оид ба таъсири омили “лаънати захиравӣ” ҳангоми истифодаи самараноки сарватҳои табиӣ ибрози назар менамояд. Ӯ қайд менамояд, ки таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки сатҳи азхудкунии сарватҳои табиии кишварҳое, ки дар марҳилаи рушд қарор доранд, назар бар кишварҳои мутараққӣ пасттар мушоҳида мешавад ва истифодаи сатҳи пасти идоракунӣ ва истихроҷи бойигарии табиӣ ва инҷунин сатҳи баланди интиқоли қувваи корӣ ба дигар минтақаҳо зухуроти хоси

лаъннати захираҳоро ба вучуд меорад. Бо ин фикр мувофиқ будан мантиқан дуруст аст, vale набояд фаромӯш кард, ки барои кишвархое, ки дар маркази ҷаҳонии муносибатҳои молиявӣ ва қарзӣ қарор надоранд (ба монанди Тоҷикистон), таъсири парадокс (ҳолати ғайричашмдош)-и лаъннати захиравӣ таъсир надорад.

3. Иқтидори захиравии минтақаро муаллиф дар асоси мавҷудияти сарватҳои табии минтақа, иқтидори иқтисодӣ, иқтидори иҷтимоӣ, захираҳои табиии мақсаднок, захираҳои табиии гуногун, иқтидори истеҳсолӣ, иқтидори содиротӣ ва комплекси иҷтимоии минтақавӣ маънидод менамояд (расми 2.1, саҳ. 66). Албатта, ки ба инобат гирифтани унсурҳои болоӣ иқтидори захиравии минтақаро инъикос намудан мумкин аст, vale дар доираи таҳқиқотҳои муосир як гурӯҳ ҷузъҳо (компонентҳо)-и он мавҷуданд, ки мағҳуми иқтидори захиравиро дигаргун менамоянд ва ин ҳам бошад, иқтидорҳои илмӣ-техникӣ, иттилоотӣ, ҳуши маснуъӣ (зехни сунъӣ) ва дигарон. Дар оянда тавсия дода мешавад, ки ин ҷузъиётҳо низ ба инобат гирифта шаванд.

4. Ҳангоми баррасии масъалаҳои истифодаи самараноки сарватҳои табиӣ аз лиҳози иқтисодӣ аз ҷониби муаллиф якчанд механизмҳои амалкард мавриди таҳқиқ қарор дода мешаванд. Яке аз механизмҳои амалкард ин механизми иқтисодии рушди устувори экологӣ-минтақавӣ интихоб мегардад (саҳ. 88) ва он ҳамчун маънои гузаштан ба модели ба назар гирифтани хусусиятҳои иқтисодӣ ва табиии минтақаро дорад ва таносуби байни иқтисодиёт ва экологияро таъмин менамояд. Бештари унсурҳо, омилҳо ва хусусиятҳои механизми мазкур аз ҷониби муаллиф нишон дода шудаанд, vale набояд фаромӯш кард, ки дар ин ҷо зарурати истифодаи механизми дигари иқтисодӣ, ба монанди шарикии давлат бо бахши хусусӣ бараи баланд намудани дараҷаи самаранокии истифодаи сарватҳои табиӣ дар сатҳи минтақавӣ ба вучуд меояд ва тавассути он метавон ҷалби сармояро ба вучуд овард. Дар оянда тавсия дода мешавад, ки муаллиф таҳқиқи масъалаи мазкурро низ мавриди амал қарор диҳад.

5. Тавсия дода мешавад, ки дар оянда, ҳангоми таҳқиқи масъалаи истифодаи самараноки сарватҳои табиӣ дар сатҳи минтақа муаллиф таъсири бевоситаи дастовардҳои илми муосир, аз қабили истифодаи роботҳо барои автоматизатсияи равандҳои азхудкуни захираҳои табиӣ, қанданиҳои фоиданок, татбиқи ҳуши маснуъӣ баҳри беҳтар истифода намудани сарватҳои табиӣ, ояндабинии зехни ҳосилнокии маҳсулоти истеҳсолшаванда ва г.-ро дар назар дошта бошад.

Тавсияҳои додашуда ба ҳеч ваҷӯ наметавонанд сифати таҳқиқоти илмии муаллифро поин фароранд ва ба натиҷаҳои асосии назариявӣ ва амалии таҳқиқот таъсири бевоситаи худро гузоранд.

9. Хулосаи ҷамъбастӣ оид ба сазовор донистани довталаб ба дараҷаи илмии даҳлдор. Ҳамин тариқ метавон хулоса намуд, ки довталаби дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.03 – Иқтисодиёти минтақавӣ ва ҳудудӣ Зухуров Бахтиёр Искандаровиҷ таҳқиқоти бисёрҷабҳаи илмӣ, амалӣ ва методологиро иҷро намуда, ба муваффақиятҳои назаррас ноил гардидааст ва сазовори дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси болозикр мебошад. Диссертатсия ва автореферати тақризшаванда ба талаботи «Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ» (қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз 30.06.2021, №267) ба пуррагӣ мутобиқат мекунад. Автореферати диссертатсия мазмуни асосии таҳқиқоти диссертациониро ифода намуда, дар он натиҷаҳои асосии барои ҳимоя пешниҳодшуда шарҳ дода шуда, аз рӯйи ҳаҷм ҷавобгӯ ба талабот мебошад.

Таҳқиқоти илмии муаллиф барои дарёғти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ дар мавзуи «Истифодабарии самараноки сарватҳои табиӣ ҳамчун омили рушди иқтисодиёти минтақа (дар мисоли вилояти Ҳатлон)» пешниҳодшуда ҳамчун кори илмӣ-таксусӣ ба ҳисоб рафта, ба талаботи банди 31 “Тартиб додани дараҷаҳои илмӣ” (қарори ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз 30.06.2021, №267) ҷавобгӯ мебошад. Бинобар ин, таҳқиқоти диссертационии тақризшаванда сазовори баҳои баланд буда, муаллифи он Зухуров Бахтиёр Искандаровиҷ арзандай дарёғти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.03 – Иқтисодиёти минтақавӣ ва ҳудудӣ мебошад.

Муқарризи расмӣ:

д.и.и., мудири шуъбаи

академияи ҳурди

илмҳои Тоҷикистон дар

назди Раёсати АМИТ

М.И. Садриддинов

Имзои д.и.и., М.И. Садриддиновро тасдиқ менамоям:

Сардори шуъбаи кадрҳо

ва корҳои маҳсуси АМИТ

Акрамзода Толиб

Суроғ: 734025, ш. Душанбе, ҳ. Рӯдакӣ, 33,

Тел.: +992(37) 221 50 83; +992(37) 221 71 00.

Суроғаи электронии муассиса - e-mail: <https://amit.tj/tj/>.

Суроғаи электронии муқарризи расмӣ – sadrman_s@mail.ru.